



ШАРҲИ УСТУВОРИИ МОЛИЯВИИ НИЗОМИ БОНКИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СЕМОҲАИ ЧОРУМИ СОЛИ 2020



Дар соли 2020 вобаста ба пайомадҳои манфии пандемияи коронавирус (COVID-19) ва фазаи номуайяни макроиқтисодӣ нишондиҳандаҳои асосии устувории низоми бонкии кишвар¹ дар давоми семоҳаи дуҷум нисбатан тағйир ёфта, дар натиҷаи чораандешиҳои таъхирнопазир дар интиҳои сол тадриҷан ба эътидол омаданд. Дар ин давра нишондиҳандаҳои молиявии бонкӣ, аз қабيلي сатҳи пардохтпазирӣ ва даромадноки нисбат ба соли қаблӣ зиёдшавӣ дошта, меъёри кифоятии сармоя дар сатҳи мақбул нигоҳ дошта шуд.

Кифоятии сармоя. Дар ҷамъбасти семоҳаи чоруми соли 2020 меъёри кифоятии сармоя (МКС) дар низоми бонкӣ ба 18,2 фоиз (K1-1) баробар гардид, ки аз талаботи муқарраршуда 6,2 банди фоизӣ (б.ф.) зиёд мебошад.

Пардохтпазирӣ. Нишондиҳандаи дигари муҳими устувории молиявӣ-меъёри пардохтпазирӣ (K2-1) дар сатҳи низом низ ба талаботи меъёри мақбул мутобиқ буда, 70,5 фоизро ташкил намуд, ки дар муқоиса ба соли қаблӣ ба андозаи 3,1 б.ф. зиёд мебошад.

Сатҳи пардохтпазирӣ бо асъори хориҷӣ ифодаёфтаи низоми бонкӣ бошад, ба 79,2 фоиз расид.

Даромадноки. Дар давраи баррасишаванда новобаста аз мушкилиҳои ҷойдошта, даромаднокии низоми бонкӣ аз рӯи дороиҳо ва сармоя дар сатҳи муътадил нигоҳ дошта, мувофиқан 2,5 ва 9,1 фоизро



¹ Бонкҳо ва ташкилотҳои амонатии қарзии хурда

ташкил намуданд, ки нисбат ба соли 2019 мутаносибан ба андозаи 0,4 б.ф. ва 1,5 б.ф. зиёд мебошанд.


Сифати сандуқи қарзӣ. Дар ҷамъбасти семоҳаи чоруми соли 2020 ҳиссаи қарзҳои ғайрифаъл (зиёда аз 30 рӯз батаъхиратода) дар сандуқи қарзӣ нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ ба андозаи 3,2 б.ф. коҳиш ёфта, 23,8 фоизро ташкил намуд. Раванди коҳишёбии ин нишондиҳанда дар аксари ташкилотҳои қарзии молиявӣ мушоҳида мегардад.

Дар ин давра нишондиҳандаи фонди пӯшонидани талафоти имконпазир нисбат ба қарзҳои ғайрифаъл ба 72,4 фоиз баробар гардид.


Хавфи асърӣ. Дар семоҳаи чоруми соли 2020 маъкеи умумии қушодаи асърӣ дар ташкилотҳои қарзӣ кӯтоҳ буда, андозаи он -11,5 фоизро ташкил медиҳад ва ба меъери муқарраршуда (К6-1) мувофиқ мебошад.

Дар давраи ҳисоботӣ 43,3 фоизи қарзҳои низоми бонкиро қарзҳои асърӣ ва 44,2 фоизи пасандозхоро пасандозҳои асърӣ ташкил доданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ мувофиқан ба андозаи 7,2 б.ф. ва 2,4 б.ф. раванди камшавӣ доранд. Тамоюли коҳишёбии ҷалби пасандозҳо ва пешниҳоди қарзҳо бо асърӣ хориҷӣ дар солҳои охир аз тадриҷан паст шудани сатҳи долларикунонии иқтисодиёт ва зиёд шудани эътимоди аҳоли ба пули милли гувоҳӣ медиҳад.


3. Даромаднокии доройҳо ва сармоя



4. Сифати сандуқи қарзӣ



5. Нишондиҳандаҳои хавфи асърӣ



Манбаъ: ҳисобҳои БМТ